

Тарофаҳо

Намуди хизматрасониҳо		Ҳаҷми тарофа
1	Амалиётҳо оиди ҳисобҳои бонкӣ	
	1.1 Кушодани ҳисоб ва омодаи шартномаи ҳисоби бонкӣ барои	
	- шахсони воқеъӣ	0.00
	- ташкилоти хайриявӣ ва ҷамъияти маъьубон	0.00
	- дигар муштарӣён	50.00
	1.2 Бастанӣ ҳисоб	0.00
	1.3 Пешниҳоди маълумотномаву тасдиқномаҳо бо дарҳости Муштарӣён:	
	а) Ба шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони Инфӣродӣ	
	- пешниҳоди иқтибос аз ҳисоб ба тариқи почтаи электронӣ	0.00
	- нусхаи иқтибос аз ҳисоб дар давраи муайян (барои як иқтибос)	15.00
	- нусхаи такрорӣи нусхаҳои ҳуҷҷатҳои пардохтӣ барои иқтибос аз ҳисоб (барои як адад)	1.00
	- маълумотнома-тасдиқнома оиди ворид ё аз ҳисоб баровардани васоити пулӣ	40.00
	- маълумотнома-тасдиқнома оиди набудани қарз дар бонк	20.00
	- нусхаи ҳуҷҷатҳо аз парвандаи ҳуқуқӣ (барои як саҳифа)	2.00
	б) барои шахсони ҳуқуқӣ	
	- пешниҳоди иқтибос аз ҳисоб ба тариқи почтаи электронӣ	0.00
	- маълумотнома-тасдиқнома оиди бақия дар ҳисоб	20.00
	- маълумотнома-тасдиқнома оиди набудани қарз дар бонк	10.00
	1.4 Пешниҳоди дафтарчаи чекӣ барои ҳисоби бонкӣ	

	- 25 варақ	35.00
	- 50 варақ	50.00
	1.5 Тасдиқи дафтарча бо намунаҳои имзоҳо ва нусхаи ҳуҷҷатҳои тасдиқӣ	
	- тасдиқи дафтарча бо намунаи имзои шахсони ҳуқуқи имзои яқум ва дуввум барои ҳуққатҳои асосӣ, тасдиқкунандаи шахсиятдошта	10,00 барои имзо
	- тасдиқи нусхаҳои ҳуҷҷатҳои тасдиқӣ дар асоси асл	2,00 барои саҳифа
2	Амалиётҳои баҳисобгирӣ ва интиқоли	
	2.1 Пардохтҳо дар ҳудуди ҶТ бо сомонӣ:	
	а) дар дохили системаи "Спитамен Банк":	
	- пардохтҳо дар намуди қоғазӣ	0.00
	- пардохтҳои аз системаи Интернет-банкинг гирифта	0.00
	б) ба дигар бонкҳои ҶТ:	
	- пардохтҳо дар намуди қоғазҳо:	
	- то 11-00	1.50
	- аз 11-00 то 14-00	2.00
	- аз 14-00 то 16-00	3.00
	- баъди 16-00	5.00
	- платежи полученные по системе Интернет-банкинг	
	- то 11-00	1
	- аз 11-00 то 14-00	1.50
	- аз 14-00 то 16-00	2.00
	- баъди 16-00	3.00
	2.2 Гузаронидани пардохтҳои асъорӣ ба дигар бонкҳо, ба воситаи SWIFT ё TELEX:	
	- бо ЕВРО	150 сомони**
	- бо доллари ИМА	150 сомони**
	- бо рубли русӣ ва дигар асъор	50 сомони**
	- бо дигар асъор	20 доллари ИМА

	2.3 Пешниҳоди нусхаҳои паёмҳо оиди пардохти гузаронидашуда дар формати SWIFT ё TELEX	20.00
	2.4 Гузаронидани пардохтҳо ба тариқи экспресс-интиқол ба воситаи SWIFT ё TELEX дар муддати 2 соат	андозаи дукарата б.2.2.
	2.5 Тафтишот, вориди ислоҳот ва аниқ кардани реквизитҳо дар пардохтҳо дар бонкҳои дигар, бо дархости Муштарӣ	
	- оиди пардохтҳо бо сомонӣ	20.00
	- оиди пардохтҳо бо EBPO	100,00 евро
	- оиди пардохтҳо бо доллари ИМА	100,00 доллари ИМА
	- оиди пардохтҳо бо рубли русӣ ва дигар асъорс	50,00 доллари ИМА
	2.6 Интиқоли пул бе боз намудани ҳисоб дар дохили Ҷумҳурии Тоҷикистон	
	- интиқоли пул дар дохили система бо сомонӣ (ҳангоми пулдиҳӣ гирифта мешавад)	0,5% аз маблағ
	- интиқол ба дигар бонкҳои ҚТ бо сомонӣ (ҳангоми интиқол гирифта мешавад)	0,5% аз маблағ
	- интиқол дар дохили система бо асъор - аз номи худ ба номи худ (ҳангоми пулдиҳӣ гирифта мешавад)	0,5% аз маблағ
	2.7 Интиқоли пул бе боз намудани ҳисоб - интиқол ба хориҷи кишвар	
	- интиқоли пул ё пулдиҳӣ бо системаи интиқоли пулҳо	бо системаи тарофаҳо
	- интиқоли пул бо SWIFT ё TELEX	мувофиқи б.2.2.
	- пулдиҳӣ пули интиқолшудаи бо системаи SWIFT ё TELEX омада	1% аз маблағ
3	Амалиётҳои ҳазинавӣ	
	3.1 Додани пули нақд аз ҳисоби бонкии Муштарӣ:	
	- додани пули нақде, ки пештар ба ҳисоби бонкӣ шахсонӣ воқеъ ба таври нақд қабул карда шуда буд	0.00
	- додани пули нақд бо асъори миллӣ	0,8% аз маблағ
	- додани пули нақд бо асъори хориҷӣ	1% аз маблағ
	3.2 Майдакунии пули миллии майда ба калон (барои ҳар як варақи барои мубодилаи пул қабулшуда)	0.50
	3.3 Мубодилаи пулҳои фарсудашуда ба пули коршоям:	
	- бо сомонӣ	0.00
	- бо асъори хориҷӣ	15% аз маблағ

	3.4 Қабули 1 адад пули фарсудашуда барои гузаронидани экспертиза экспертиза	0.20
	3.5 Қабули нақд ва чизҳои қимматбаҳо барои нигоҳдорӣ (барои шабонарӯз)	15.00
	3.6 Ҳамраҳӣ ва интиқоли нақди муштарӣ	тибқи шартнома
4	Амалиётҳои асъорӣ-мубодилотӣ	
	4.1 Мубодилаи асъори милли ба асъори хориҷӣ	тибқи қурби банк
	4.2 Мубодилаи асъори хориҷӣ ба асъори милли	тибқи қурби банк
	4.3 Майдакунии асъори хориҷии як намуд	
	- пулҳои майда ба калон (барои ҳар як варақи пули қабулшуда)	0.50
	- пулҳои калон ба майда (барои ҳар як пули додашуда)	0.30
5	Амалиётҳои қарзӣ	
	5.1 Амалиёт бо ҳисоби бонки қарзӣ:	
	- комиссия барои додани маблағи қарзи нақд	0.00
	- мубодилаи асъори милли барои пардохти қарз	тибқи қурби банк
	- пешниҳоди нусхаи ҳуҷҷатҳо барои гарав, бо дархости муштарӣ (барои 1 ҳуҷҷат)	10.00
	- пешниҳоди маълумотнома оиди набудани қарз	20.00
	- пешниҳоди дубликат оиди озод намудани гарав	20.00
	- ивази гарв	мувофиқи шартнома
	5.2 Хизматрасонӣ оиди аккредитиви ҳуҷҷатӣ:	
	а) Аккредитивҳои хориҷӣ, ки бо супориши муштарӣ ба банк бароварда шудааст:	
	- баровардани аккредитив бо гарави пул ё бонки севвум	0,35 % аз маблағ (min 350 max 5 000 сомонӣ)
	- баровардани аккредитив бе гарави пул и бонки севвум	тибқи қарори Қумитаи Қарзӣ
	- огоҳкунии бенефитсиар оиди аккредитив	150.00
	- тағйирдиҳии шартҳои аккредитив (барои ҳар як бастаи тағйирот)	100.00
	- огоҳкунии тағйирот оиди аккредитив	150.00

	- пардохт оиди аккредитив	тибқи б.2.2.
	- тафтиши хуччатҳо оиди аккредитив	0,1 % аз маблағ (min 350 max 2500 сомонӣ)
	- комиссия барои ихтилофот дар хуччатҳо (барои ҳар як ихтилофот)	120.00
	- пардохт барои ҳар як паёми свифтӣ (дар доираи аккредитив)	45.00
	- фиристонидани бастаи хуччатҳои ҳамлу нақлӣ	арзиши аслӣ
	- бекоркунии аккредитив то баохир расидани мӯҳлати эътибори он	200 + хароҷоти бонки муросилот
	б) Аккредитивҳои содиротӣ, ки дигар бонкҳо кушодаанд:	
	- огоҳкунии бенефитсиар оиди аккредитив	0,1 % аз маблағ (min 200 max 2000 сомонӣ)
	- иловаи тасдиқ бо шартӣ пешниҳоди гарави пулӣ аз ҷониби муштарӣ	0,1 % аз маблағ (min 200 max 500 сомонӣ)
	- иловаи тасдиқ бе шартӣ пешниҳоди гарави пулӣ аз ҷониби муштарӣ	тибқи қарори Кумитаи Қарзӣ
	- ворида тағйиротиди аккредитив (барои ҳар як бастаи тағйиротза)	150.00
	- бекоркунии аккредитив то ба охир расидани мӯҳлати эътибори он	200.00
	- комиссия оиди ихтилофот дар хуччатҳо (барои ҳар як ихтилофот)	100.00
	5.3 Кафолати бонкӣ:	
	а) Кафолатҳое, ки бо дархости принципал - муштари бонк бароварда мешаванд:	
	- баровардани гарав бо пешниҳоди кафолати пул	2,5% аз маблағ
	- баровардани гарав бе пешниҳоди пул, бо гарави мулкӣ ё кафилий	тибқи қарори Кумитаи Қарзӣ
	- пардохт бо пешниҳоди талабот оиди гарав	тибқи б.2.2.
	- тағйир додани шартӣ кафолат - ба ғайри маблағ (барои ҳар як бастаи тағйирот)	200.00
	- баровардани тамоми намуди паёми свифтӣ, ҳамчунин огоҳкунии оиди кафолат	50 + комиссияи бонки муросил
	- бекоркунии кафолат то ба охир расидани мӯҳлати эътибори он	200.00
	б) Кафолатҳое, ки аз ҷониби бонкҳои дигар ба манфиати бенефитсиар - муштари бонк бароварда шудааст:	
	- огоҳкунии бенефитсиар	200.00
	- огоҳкунии оиди тағйир додани кафолат (барои ҳар як бастаи тағйирот)	300.00

	- хароҷоти почта	аз арзиши асли
6	Хизматрасонии машваратӣ	
	а) Хизматрасонии машваратӣ бо дархости муштарӣ:	
	- оиди масъалаҳои фаъолияти молиявӣ-хоҷагидорӣ муштарӣ (барои як маротиба)	30.00
	- оиди дигар масъалаҳои хизматрасонии банк	тибқи шартнома
	б) Қоғуқови ҳуҷҷатҳо дар бойгонии банк, бо дархости муштарӣ:	50.00
	- ҳуҷҷатҳои банки мӯҳлаташон эътибор дошта (барои 1 ҳуҷҷат)	18.00
	- дигар ҳуҷҷатҳо (барои як ҳуҷҷат)	25.00
	в) Таҳияи мактубҳо ва дигар намуди ҳуҷҷатҳо бо дархости муштарӣ (барои як ҳуҷҷат)	10.00
	г) дигар намудҳои хизматрасонии машваратӣ	тибқи шартнома

**Тарофаҳрое, ки бо асъори хориҷӣ нишон дода шудаанд, мувофиқи қурби расмии Банки Миллии Тоҷикистон, барои ҳамон рӯз гирифта мешаванд

**Тағйироти ба б.2.2, дар асоси Қарори Раёсат аз 01.12.2015 ворид шуда, то қарордоди дигари махсуси Раёсати Банк эътибор дорад.